

## Хуносай

Шурои диссертационии 6D.КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ оид ба дарёфти дараҷаи номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ

Парвандаи аттестатсионии №\_\_\_\_\_  
Қарори Шурои диссертационӣ дар 19.09.2023, №11

Барои сазовор донистани Ализода Наврӯз Алӣ, шаҳрванди Ҷумҳурии исломии Афғонистон, ба дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ.

Диссертасияи Ализода Наврӯз Алӣ дар мавзуи “Поэтикаи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ, рӯзи 19 сентябри соли 2023 (қарори № 9) дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ (хиёбони Рӯдакӣ – 21; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 2022, № 307/шд) 17 марта соли 2023, суратҷаласаи №3 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Ализода Наврӯз Алӣ 21 марта соли 1968 дар Ҷумҳурии исломии Афғонистон таваллуд шудааст. Соли 2004 факултети адабиёти Донишгоҳи Кобул доҳил шуда, онро дар соли 2009 бо ихтисоси забон ва адабиёти форсӣ хатм кардааст. Солҳои 2014-2017 аспиранти шуъбаи рӯзонаи Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ буд. Аз соли 2018 то 2021 ба ҳайси муовини Дабири кулли “Ҳилоли Аҳмар”и Афғонистон кору фаъолият кардааст.

Диссертасияи Ализода Наврӯз Алӣ дар мавзуи “Поэтикаи зарбулмасалҳои дарizабononi Afganiston” дар кафедраи назария ва таърихи адабиёti DDOT ба номи С. Айнӣ ичро шудааст.

**Роҳбари илмӣ:** Муллоев Абдусамад – доктори илми филология, профессори кафедраи таърих ва назарияи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошад.

**Муқарризони расмӣ:** Раҳмонов Равшан Қаҳхоровиҷ – доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Раҳимӣ Дилшод Қамолзода, номзади илми филология, мудири бахши мероси фарҳанги моддии Маркази мероси фарҳангии Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба диссертасия тақризи мусбат пешниҳод намуданд.

**Муассисаи пешбар:** Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода» дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – номзади

илми филология, дотсент, мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёти ДБЗХТ ба номи Сотим Улугзода Шамсов Нурмад Сирочович, эксперт – доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти ДБЗХТ ба номи Сотим Улугзода Давлатбеков Лоло Мирзоевич, котиби илмии ҷаласа – номзади илми филология, дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабиёт Боев Ш.Э. имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илми филология, профессор Гулназарзода Ж.Б. тасдиқ шудааст, қайд намудааст, ки диссертатсияи номзадии Ализода Наврӯз Алӣ дар мавзуи «Поэтикаи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон» ба талаботи бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ сазовор мебошад.

Муассисай пешбар ва муқарризиони расмӣ бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризиони расмӣ ва муассисай пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаҳои адабиётшиносию фолклоршиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия 12 мақолаи илмӣ чоп намудааст, ки аз ин 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақола дар маҷмуаҳои илмии дигар ба нашр расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро событ менамоянд.

### **I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

[1-М]. Ализода Н. А. Расми хостгорӣ ва арусии сокинони вилояти Қундуз [Матн] / Н. А. Ализода // Суҳаншиносӣ (Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакии АМИТ). – Душанбе, 2016. – №3. – С. 132-139.

[2-М]. Ализода Н. А., Муллоев А. Аҳаммияти фолклор дар зиндагии иҷтимоӣ [Матн] / Н. А. Ализода // Паёми До尼шгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2017. – №4. – С. 141-146.

[3-М]. Ализода Н. А. Корбурди зарбулмасал дар шимолу шарқи Афғонистон [Матн] / Н. А. Ализода // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2018. – №5. – С. 169-173.

[4-М]. Ализода Н. А. Маъно ва муродифоти зарбулмасал дар фолклори даризабонони Афғонистон [Матн] / Н. А. Ализода // Суҳаншиносӣ. – Душанбе, 2019. – №3. – С. 163-173.

[5-М]. Ализода Н. А. Зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон аз нигоҳи мавзуз [Матн] / Н. А. Ализода // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2021. – №5. – С. 180-186.

[6-М]. Ализода Н. А. Муқоисаи зарбулмасалҳои ҳамзабонон [Матн] / Н. А. Ализода // Суҳаншиносӣ (Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакии АМИТ). – Душанбе, 2022. – №1. – С. 156-163.

## **II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:**

[7-М]. Ализода Н. А. Гирдоварӣ ва нашри зарбулмасал [Матн] / Н. А. Ализода // Маҷаллаи «Сарамиёшт»-и Ҳилоли Аҳмари ҶИА. Кобул, 2020 (1399 ҳ.ҳ.). – №74. – С. 20-26 (ба хатти форсӣ).

[8-М]. Ализода Н. А. Аҳаммияти фолклор дар зиндагии иҷтимоӣ [Матн] / Н. А. Ализода // Маҷаллаи «Сарамиёшт»-и Ҳилоли Аҳмари ҶИА. Кобул, 2019 (1399 ҳ.ш.). – №74. – С. 20-26 (ба хатти форсӣ).

[9-М]. Ализода Н. А. Корбурди жанри зарбулмасал [Матн] / Н. А. Ализода // Маҷаллаи «Хуросон»-и АУ Афғонистон. – Душанбе, 2022 (1400 ҳ.ҳ.). – №147-148. – С. 170-180 (ба хатти форсӣ).

[10-М]. Ализода Н. А. Мавзуи баҳору Наврӯз дар зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон [Матн] / Н. А. Ализода // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳурияйӣ зери унвони «Пешвои миллат – Пешвои Наврӯз» баҳшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ. ДДОТ ба номи С.Айнӣ – Душанбе, 2023. – С. 282-284.

[11-М]. Ализода Н. А. Аҳаммияти тарбияйӣ ва равонии зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон дар рушди маънавиёти хонандагон ва донишҷӯён [Матн] / Н. А. Ализода // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи “Усулҳои таълими инноватсионӣ ҳамчун воситаи рушди зеҳний хонандагону донишҷӯён. ДДОТ ба номи С.Айнӣ – Душанбе, 2023. – С. 43-46.

[12-М]. Ализода Н. А. Зарбулмасал ҳамчун пайванди фарҳангӣ ҳалқ дар Афғонистон [Матн] / Н. А. Ализода // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи байналмилалӣ зери унвони “Робитаҳои адабӣ аз таърихи пайвандҳои ҳалқҳои тоҷик ва узбек”. ДДОТ ба номи С.Айнӣ – Душанбе, 2023. – С. 237- 242.

## **Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо навишта шуда, ба Шуруи диссертационӣ ворид гардидаанд:**

1. **Тақризи** доктори илми филология, профессори кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав Тағаймуродов Р.Ҳ. мусбат буда, дар он баъзе камбудихои автореферати диссертатсия нишон дода шудаанд. Муҳаққиқ зикр менамояд, ки дар баробари комёбиву муваффақиятҳои хуби илмӣ дар автореферат баъзе

камбудиҳои ҷузъӣ, аз қабили ғалатҳои имлоиу техниқӣ ва парокандагии фикрӣ дар матнҳо ҷой доранд.

2. **Тақризи** номзади илми филология, устоди кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ – Ҳамроев Р.З. низ мусбат буда, дар он эродҳои зерин нишон дода шудааст:

1. Дар саҳифаи 5 ба ғалати услубӣ роҳ дода шудааст (ба ҷои калимаи “қарнҳо” калимаи “қарн” кор фармуда шудааст).

2. Дар саҳифаҳои 8, 9, 11, 18 ва инчунин дар повараки саҳифаи 11 ғалатҳои имлӣ ба назар мерасанд.

3. **Тақризи** номзади илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ – Зулфиев Г.Н. мусбат буда, дар он ба бâзе норасоиҳо, ба монанди ҷо-ҷо ғалатҳои техникиву имлӣ ишора шудааст.

4. **Дар тақризи** номзади илми филология, дотсенти МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” – Файзуллоҷон Бахриев ба дастовардҳои довталаб ва аҳаммияти назарию амалии таҳқиқ таъкид карда шуда, ба бâзе камбудиҳо ишорат намудааст. Аз ҷумла, муқарриз таъкид менамояд, ки “дар баробари пазироӣ аз таҳқиқи зарбулмасалҳои даризабонон муаллифи рисола ба бâзе нуқсҳои эҷодӣ, камбудии забониву луғавӣ ва сабку услуги зарбулмасалҳоро ошкор намуда, роҳҳои беҳдошти онро то қадри имкон матраҳ намудааст, аммо ин паҳлуи кори муҳаққиқ дар фишурда чандон инъикос нашудааст”.

**Шуори диссертационӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси таҳқиқоти илмӣ:**

- аз назария ва равишҳои илмӣ-таҳқиқотии маъмули илми фолклоршиносӣ, адабиётшиносӣ ва то ҳадде забоншиносӣ, этнолингвистӣ таълиф гардида, инчунин методҳои мушоҳида, муқоисавӣ-таъриҳӣ, оморӣ, ташреҳӣ, таҳлили бадеӣ, сохторшиносӣ, типологӣ ва ғайра истифода намуда, муаллиф кори илмии аз нигоҳи адабиётшиносию фолклоршиносӣ арзишмандро **ба анҷом расонидааст**;
- бори аввал дар фолклоршиносии Афғонистон поэтика ва ҷойгоҳи жанри зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон дар тули сад соли охир ба таври маҷмӯй **баррасӣ гардидааст**;
- истилоҳи «зарбулмасал» ва муродифоти он ҳам дар сарчашмаҳо ва ҳам дар байни мардум аз лиҳози илмӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст;
- масъалаҳои гирдоварӣ, таҳия, тадвин ва нашри зарбулмасалҳои дарizabononi Afganiston taҳқiқ shudaand;
- бори нахуст пешинаи омӯзиш ва дараҷаи пажуҳишу таҳрири зарбулмасалҳои дарizabononi Afganiston muайyan гардидаast;

камбудиҳои ҷузъӣ, аз қабили ғалатҳои имлоиу техниқӣ ва парокандагии фикрӣ дар матнҳо ҷой доранд.

2. **Тақризи** номзади илми филология, устоди кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ – Ҳамроев Р.З. низ мусбат буда, дар он эродҳои зерин нишон дода шудааст:

1. Дар саҳифаи 5 ба ғалати услубӣ роҳ дода шудааст (ба ҷои калимаи “қарнҳо” калимаи “қарн” кор фармуда шудааст).

2. Дар саҳифаҳои 8, 9, 11, 18 ва инчунин дар повараки саҳифаи 11 ғалатҳои имлӣ ба назар мерасанд.

3. **Тақризи** номзади илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ – Зулфиев Г.Н. мусбат буда, дар он ба бâзе норасоиҳо, ба монанди ҷо-ҷо ғалатҳои техникиву имлӣ ишора шудааст.

4. **Дар тақризи** номзади илми филология, дотсенти МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” – Файзуллоҷон Бахриев ба дастовардҳои довталаб ва аҳаммияти назарию амалии таҳқиқ таъкид карда шуда, ба бâзе камбудиҳо ишорат намудааст. Аз ҷумла, муқарриз таъкид менамояд, ки “дар баробари пазироӣ аз таҳкиқи зарбулмасалҳои даризабонон муаллифи рисола ба бâзе нуқсҳои эҷодӣ, камбудии забониву луғавӣ ва сабку услуги зарбулмасалҳоро ошкор намуда, роҳҳои беҳдошти онро то қадри имкон матраҳ намудааст, аммо ин паҳлуи кори муҳаққиқ дар фишурда чандон инъикос нашудааст”.

**Шуори диссертационӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси таҳқиқоти илмӣ:**

- аз назария ва равишиҳои илмӣ-таҳқиқотии маъмули илми фолклоршиносӣ, адабиётшиносӣ ва то ҳадде забоншиносӣ, этнолингвистӣ таълиф гардида, инчунин методҳои мушоҳида, муқоисавӣ-таъриҳӣ, оморӣ, ташреҳӣ, таҳлили бадей, сохторшиносӣ, типологӣ ва гайра истифода намуда, муаллиф кори илмии аз нигоҳи адабиётшиносию фолклоршиносӣ арзишмандро **ба анҷом расонидааст**;
- бори аввал дар фолклоршиносии Афғонистон поэтика ва ҷойгоҳи жанри зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон дар тули сад соли охир ба таври маҷмӯй **баррасӣ гардидааст**;
- истилоҳи «зарбулмасал» ва муродифоти он ҳам дар сарчашмаҳо ва ҳам дар байни мардум аз лиҳози илмӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст;
- масъалаҳои гирдоварӣ, таҳия, тадвин ва нашри зарбулмасалҳои дарizabononi Afganiston taҳқiq shudaand;
- бори нахуст пешинаи омӯзиш ва дараҷаи пажуҳишу таҳрири зарбулмасалҳои дарizabononi Afganiston muайyan гардидаast;

- таснифу дастабандӣ, вариантнокӣ, шабоҳат ва тафовути зарбулмасалҳои даризабонон мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст;
- сохтору дарунмояи зарбулмасалҳо ва воситаҳои тасвири бадеии дар онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

**Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки барои равшан кардани масъалаҳои гуногуни зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон ва таҳқиқу таъйиди баъзе масъалаҳои қуллии назарияи жанри зарбулмасал ва қонунмандиҳои пайдоиш ва таҳаввули ин жанри осори гуфторӣ мавриди баҳсу муқобила қарор гирифта, бори аввал ба сурати илмӣ ба риштai таҳқиқ қашида шудааст. Диссертатсия барои муҳаққиқони фолклоршинос, донишҷӯён, унвонҷӯйҳо, докторантҳо, таълифи китобҳои таърихи фолклоршиносӣ ва адабиётшиносии форсизабонон судманд хоҳад буд.**

Дар ҷараёни пажуҳиш масъалаҳои гуногуни поэтикаи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон, равиши кор ва андешаҳои назарии муҳаққиқон ба монанди А.Тейлор, Г.Л.Пермяков, Б.Н.Путилов, В.Пропп, В.П.Аникин, А.Дандес, М.Миллс, Р.Амонов, В.Асрорӣ, Б.Тилавов, Б.Шермуҳаммедов, Н.Шакармамадов, М.Фозилов, А.Дехҳудо, М.Муин, С.Шамисо, А.Қавим, Ҳ.Зулфиқорӣ, М.Ҷаъфарӣ, М.Банвол, А.Шуур, П.Форёбӣ, Ҷ.Ховарӣ, Ш.Муслем, Н.Ҳошимӣ, Ҷ.Маҳмудӣ, Д.Обидов, Р.Рахмонӣ, С.Қосимӣ ва дигарон **омӯхта ва истифода шудаанд**.

Диссидентант ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои матраҳшаванда аз равишҳои таҳқиқии мусир, аз ҷумла муқоисавӣ-таъриҳӣ, тавсифӣ-таҳлилӣ, таҳқиқӣ-қиёсӣ, таҳлилӣ-оморӣ, сохторшиносӣ ва таҳлили услубии илмҳои фолклоршиносӣ, адабиётшиносӣ ва мардумшиносӣ истифода карда, масъалаҳои ба таҳқиқи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон даҳлдоштаро дар қолаби диссертационӣ баррасӣ ва ҷамъбаст кардааст.

**Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки маводи манзуршуда, натиҷаи таҳқиқ ва хулосаҳои илмии он метавонанд барои муайян кардани истилоҳи “зарбулмасал”-у муродифоти он, муҳтассоти жанрию муносибати он, густариши қаламрави зарбулмасалҳо ба истилоҳоти дигар, масоили гирдоварию нашр ва омӯзиш, анвою муҳтаво, хусусиятҳои бадеию услубӣ, мавқеи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон дар адабиёти гуфтории афғон барои ҳалли масъалаҳои ҳамгуни назарӣ дар адабиётшиносии фолклоршиносии мусир, дар навиштани мақолаҳо ва таълифи рисолаҳои илмӣ мавриди истифода қарор гиранд. Аз маводи диссертатсия дар таълифи дастурҳои**

таълимӣ, китобҳои дарсии фолклоршиносӣ, адабиётшиносӣ, мардумшиносӣ ва фарҳангшиносӣ метавон истифода кард. Ҳамчунин, имкон дорад, ки баъзе нуктаҳои диссертатсия дар раванди таълими дарсхои фолклори форсизабонон, назарияи адабиёт, робитаҳои адабӣ, матншиносӣ, курсҳо ва семинарҳои маҳсус, фарҳангшиносӣ, кишваршиносӣ, фолклори Шарқу Ғарб, таълифи корҳои курсӣ, рисолаи хатми бакалаврӣ, рисолаи магистрӣ ва ғ. мавриди истифода қарор гирад.

**Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон** доданд, ки дар таҳқиқи диссертационӣ консепсияҳои илмӣ ва назарияи адабиётшиносонию фолклоршиносии хориҷиу ватаний истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқии маълумот, мувоғиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интихоби методҳои таҳқиқ бармеояд. Ҳулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардидаанд.

**Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмиро** масъалаҳои дар диссертатсия таҳқиқшуда, натиҷа ва ҳулосаҳои асосии кор, муқаррароти ба ҳимояи пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани нуқтаи назари ўро нисбат ба мавзуи таҳқиқ таъйид мекунанд. Масъалаи асоси таҳқиқи диссертатсия бо ёрии роҳбари илмӣ матраҳ шуда, аз ҷониби муаллиф маводи зиёд аз сарчашмаҳои муҳталиф гирдоварӣ ва баррасӣ гардидааст. Муаллифи диссертатсия дар асоси матнҳои зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон дар бораи таърихи омӯзиш, пажуҳиш ва поэтикаи он муфассалан назари илмии худро баён намудааст. Натиҷаҳои таҳқиқи диссертатсия дар конфронтсия ва мақолаҳои илмӣ инъикос ёфта, муаллифи диссертатсия шахсан ба ҷамъоварии намунаи матнҳои зарбулмасалҳо машгӯл шудааст ва ин яке аз дастовардҳои рисола ба ҳисоб меравад.

Саҳми фардии муаллиф дар он зоҳир мешавад, ки ў дар ҷараёни ҷамъоварии маводи зарурӣ, гурӯҳбандии мавзӯй, таъйини тарҳи рисола, навиштани мақолаву гузоришҳо истиқлоли фардӣ дошта, дар мавридиҳои зарурӣ аз маслиҳати мушовири илмӣ баҳра бурдааст. Муносибати корбасти равиши илмии муаллиф нисбат ба мавзуи мавриди таҳқиқ назаррас буда, барои ҳалли илмии масъалаи мавриди баҳс заминай илмӣ фароҳам овардааст.

Дар ҷаласаи шурии диссертационии 6D.КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ дар 04 июли соли 2023 дар бораи сазовор донистани Ализода Наврӯз Алӣ барои додани

дараачаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 –  
Фолклоршиносӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздихии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои шурои  
диссертационӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестационии назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 2022, № 307/шд ба  
ҳайати шурои ворид шудаанд, 14 иштирок доштанд, ки аз онҳо 4 нафар  
доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертасияи баррасишаванда мебошанд.

Аз 15 нафар аъзои шурои диссертационии дар ҷаласа 14 нафар  
иштирок дошта овоз доданд: тарафдор 12 нафар, муқобил – 1 нафар,  
бетараф – 1 нафар, бюллетенҳои беэътибор – нест.

Раиси шурои диссертационӣ,  
доктори илми филология, профессор

Шарифзода Ф.



Котиби илмии шурои диссертационӣ,  
доктори илми филология

Юсуфов У.

19.09.2023